



Брюссел, 2 июни соли 2015

Мақсади Рӯзҳои рушди Аврупо дар соли 2015 ин таъмини тараққиёти устувор ва бартараф кардани камбизоатӣ аст

Рӯзҳои рушди Аврупо (РРА) ин форуми пешқадами Аврупо баҳри рушди ҷаҳон ва ҳамкорӣ буда, дар шаҳри Брюссел 3-4 июн баргузор мегардад. Дар ин маъракаи барои ҳалли баъзе мушкилоти рӯзмарраи ҷаҳон 5 ҳазор нафар иштирок мекунад.

Имсол РРА дар арафаи рӯйдодҳои тақдирсоз, ки дар он қарорҳои муҳим барои ҳалли ояндаи сайёраи мо қабул мешаванд, баргузор мегардад. Ин рӯйдодҳо натиҷагирро аз "Ҳадафҳои рушди ҳазорсола" дар Конфронси маблағгузорию рушд дар моҳи июл, Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳидро дар моҳи сентябр ва ҳадафҳои навин барои мубориза алайҳи гармшавии иқлими ҷаҳон, ки шояд моҳи декабри соли ҷорӣ муайян карда шаванд, дар бар мегиранд.

Раиси Комиссияи Аврупо ҷаноби Жан-Клод Юнкер гуфтанд: *"Ин як лаҳзаи тақдирсоз барои ҷомеаи байналмилалӣ мебошад, зеро баҳри ҳифзи сайёра ва одамузод мо имрӯз бояд тасмимҳои қатъиро бигирем то ҷаҳон бечунучаро сӯи рушду тараққиёти устувор ва бартараф кардани камбизоатӣ равона шавад"*.

РРА ин як маъракаи муҳиме дар қорҷӯбаи Соли рушди Аврупо мебошад. Он таҳти шиори "Ҷаҳони мо, обрӯи мо, ояндаи мо" мегузарад ва дар мавзӯҳои асосии форуми Брюссел инъикос мегардад. Беш аз 500 нотиқон, коршиносон, мутахассисон ва сиёсатмадорон дар чорабиниҳои РРА ширкат меварзанд, аз ҷумла:

- Раиси Комиссияи Аврупо ҷаноби Жан-Клод Юнкер
- Яке аз асосгузори "Бунёди Билл Гейтс ва Мелинда" хонум Мелинда Гейтс
- Маликаи мамлакати Белгия аълоҳазрат Матилда
- Раиси 69-м Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Сэм Кутеса
- Сарвазири Шохигарии Бутан ҷаноби Тшеринг Тобгай

- Асосгузор ва директори тиббии беморхонаи Панзӣ ва ғолиби ҷоизаи озодии фикр ба номи Сахаров дар соли 2014 духтур Денис Муквеге.

3 июн баъди маросими кушодашавии РРА хонум Мелинда Гейтс бо Вазири Иттиҳоди Аврупо оид ба масъалаҳои рушду ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷаноби Невен Мимитса ба дигар раҳбарони ҷаҳонӣ ҳамроҳ шуда, чораҳои нав барои ҳалли масъалаҳои камғизоӣ дар ҷаҳон эълон менамояд. Инчунин, 4 июн Вазир Мимитса созишномаи шарикиро бо панҷ созмонҳои минтақавӣ аз шарқу ҷануби Африқо имзо намуда, ба густариши ҳамгироии минтақавӣ такони ҷадид хоҳад дод.

Иштирокчиён аз 1200 созмон ва беш аз 140 кишвар аз ин фурсати хуб истифода бурда, роҳҳои таъмини рушди устувор ва нигоҳи муштарак ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон муҳокима намуда, нишон медиҳанд, ки ҷитавр сиёсати оқилона метавонад ҳаёти ҳазор ҳазор нафаронро беҳтар гардонад.

14 ҷавонмард аз тамоми ҷаҳон, ки ғолибони озмуни "Роҳбарони оянда" гаштанд, дар ҷаласаҳои гуногуни маъракаи мазкур иштирок мекунанд. Ин ба ҷавонони мазкур имконияти хуб медиҳад то эшон оиди ояндаи сиёсати рушд изҳори ақидаҳои худ кунанд. Ғайр аз ин, 50 намунаи таҷрибаи пешқадам дар соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ ҳангоми РРА намоиш карда мешавад.

Маълумоти бештар инҷост

Сомонаи Рӯзҳои рушди Аврупо: www.eudevdays.eu

Маросими кушодашавии маърака ва якҷанд чорабиниҳои дигар тариқи антенаи ҳамсафар ба Аврупо пахш хоҳад шуд:

<http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm>

Барои аккредитатсияи матбуот, лутфан нома ба почтаи электронӣ бифиристед press@eudevdays.eu.

(Дар ин сомона аккредитатсия танҳо бо корти матбуоти Комиссияи Аврупо имконпазир мебошад).

Тамос:

Александр Полак: [Alexandre Polack](mailto:Alexandre.Polack) (+32 2 299 06 77)

Шарон Зарб: (+32 2 29 92256)

Мардум метавонад тариқи телефони 00 800 67 89 10 11 ё имейл e-mail мустақим бо Аврупо дар тамос бошанд.